

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Нодирзода Сайали дар мавзуи «Таҳаввул ва рушди равандҳои библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990): дастовардҳо ва мушкилот» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси (6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ)». -Душанбе, 2025. – 32 с.

Мавриди зикр аст, ки боз як таҳқиқоти наву ҷолиб ба майдони илм омад ва заминаи устувор барои таҳқиқи дигар марҳалаҳои омӯзиши библиографияшиносӣ ва китобшиносии тоҷик фароҳам гардид. Агар таҳқиқоти ҷанд соли охири соҳаи китобдориро аз назар гузаронем, дар меёбем, ки ба мисли таҳқиқоти Нодирзода Сайароб Сайали пажуҳиши мукаммал хеле кам ба назар мерасад. Аз ин ҷиҳат ин пажуҳиш шоистаи арзёбии амиқ ва қадр кардан аст.

Бояд тазаккур дод, ки библиография ҳамчун шоҳаи муҳими илм ва фарҳанг вазифаи мураттабсозӣ ва ҷамъоварии маълумоти китобӣ ва нашрияҳоро бар зимма дорад. Агар аҳли ҷомеа ба моҳияти библиография пурра сарфаҳм раванд, дар ҳаёти илмию фарҳангии ҷомеа, ҳусусан насли ҷавон тағироти куллие ба амал меояд. Зоро донишҷӯён ва баъзан дигар муҳаққиқони ҷавон, аз ҷумла магистрону аспирантон аз сабаби надонистани моҳият ва услубҳои ҷустуҷуйи библиографӣ, бештари вақти ҳудро дар ҷустуҷӯи адабиёти зарурӣ сарф мекунанд. Дар ҳолати огоҳ будан аз раванди библиографиякунонии маводи чопӣ дар ҷумҳурӣ, онҳо метавонанд дар фурсати ниҳоят кӯтоҳ садҳо сарчашмаро пайдо намуда, мутолиа ва дар пажуҳишоти ҳуд истифода баранд. Аз ин рӯ, таҳқиқоти мазкур на танҳо барои муҳаққиқони соҳа зарур аст, балки донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ низ метавонанд ба вазъи библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ, ҳусусан, солҳои 1960-1990 ошноии комил пайдо карда, ба ин васила ба сарчашмаҳои библиографӣ дастрасӣ пайдо кунанд.

Автореферати Нодирзода Сайали аз 32 саҳифа иборат буда, муаллиф фишурдаи таҳқиқоти ҳудро бо номи «Таҳаввул ва рушди равандҳои библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990): дастовардҳо ва мушкилот» дар он ҷой додааст. Дар автореферат ҳар як боб шарҳу тавзех ёфта, муқаддима, ҳулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ тибқи талаботи ҷорӣ пешниҳод гардидаанд.

Боби якуми диссертатсия «Пайдоиш, таҳаввул ва рушди назария ва амалияи библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990» унвон дошта, аз ду зербоб иборат мебошад.

Маврид ба таъкид аст, ки дар солҳои аввали Иттиҳоди Шӯравӣ таҳаввулоти фарҳангӣ ва сиёсӣ ба ташаккули низоми миллии китобдориву библиографӣ таъсири зиёд расонид. Махсусан, солҳои 1960 то 1990 дар Тоҷикистон равандҳои ташакkul ва рушд ёфтани библиографияи миллӣ ба марҳилаҳои нави рушди илмию фарҳангӣ ворид шуданд. Он замон дар ҷумҳурӣ соҳаҳои илм ва маориф пайваста рушд ёфта, китобхонаҳо ва шуъбаҳои библиографӣ таъсис меёфтанд. Бо вучуди ин, то солҳои 1960 низоми библиографӣ ҳамаҷониба ва стандартӣ набуд.

Бо изҳори ин чанд андеша ба баррасии боби нахустини ин таҳқиқот мепардозем. Дар боби нахустин, муаллиф масоили дар диссертатсия таҳқиқшударо хеле фишурда ва фаҳмо дарҷ қарда, моҳияти таҳқиқро ба ҳонандай автореферат фаҳмонида тавонистааст. Ўзикр мекунад, ки ба фаъолият шурӯъ кардани бахшу шуъбаҳои мустақили илмӣ-таҳқиқотӣ, маълумотдиҳӣ-библиографӣ, библиографишиносӣ дар соҳтори китобхонаҳои қалонтарини ҷумҳурӣ, институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва марказҳои библиографӣ ҳамчун омили муҳим дар рушди библиографишиносии тоҷик мусоидат қарданд. Ҳамзамон, қайд мегардад, ки масъалаҳои мубрами илми библиографишиносии тоҷик, бахусус омӯзиши масъалаҳои назариявии он тавассути баргузории ҷорабиниҳои илмӣ, аз қабили конференсияҳои илмӣ-назарӣ, семинар-тренингҳо ва нашри маҷмуаҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд (автореф., с. 15). Дар интиҳо муҳаққиқ ба хулосае меояд, ки библиографишиносии тоҷик ҳамчун соҳаи мустақили илм охири солҳои 60-уми асри XX ба вучуд омада, бо мусоидати як қатор омилҳо дар солҳои минбаъда рушд қардааст ва барои пешрафти амалияи библиографияи тоҷик шароити мусоидро фароҳам овардааст. Маҷмуаи, автореферати диссертатсия комилан муҳтавои корро баён қарда, метавон доир ба муваффақиятҳои кори илмӣ зиёд андешаронӣ намуд, вале мӯбо ҳамин иктифо менамоем.

Тавре аз автореферат бармеояд, боби дуюми таҳқиқот «Равандҳои таҳаввул ва рушди библиографияи илмӣ-ёрирасон ва тавсиявии тоҷик дар солҳои 1960-1990» номгузорӣ шудааст. Ин боб низ аз ду зербоб иборат мебошад. Аз таҳқиқот бармеояд, ки дар ин давра ташкил ва тақвияти фаъолияти муассисаҳои библиографӣ ҷараён дошта, библиографияи илмӣ-ёрирасон ва тавсиявии тоҷик рӯ ба рушд

ниҳодааст. Китобхонаҳои ҷумҳурияйӣ ба библиографиякунонӣ ва мураттабсозии маълумотҳо шурӯъ карданд. Феҳристҳо ва баргаҳое, ки маводи китобии Тоҷикистонро дар бар мегирифтанд, дар шакли мунтазам ва бонизом пешниҳод мегардидаанд. Ҳамзамон, таҳқиқот муайян намудааст, ки дар заминай мактаби библиографияшиносии рус дар китобхонаҳо роҳандозии шуъбаҳои библиографӣ ва хизматрасонии муштариён низ дар ин давра такмил ёфтааст. Воқеан, солҳои 1960–1990 дар рушди библиографияи тоҷик марҳилаи муҳим будааст. Зоро, маҳз дар ин давра ташаккул ва низоми муассисаҳои библиографӣ, нашри феҳристҳои гуногун ва густариши хизматрасонии китобхонаҳо ба назар мерасад. Аз ҷумла, яке аз марҳилаҳои рушди библиографияи тоҷик ба ин давраҳо рост меояд. Муаллиф зикр кардааст, ки “дар самти рушди низоми библиографияи илмӣ-ёрирасон дар Тоҷикистон саҳми КМИ ба номи И. Гандии АИ ҶШС Тоҷикистон хеле қалон аст. КМИ ба номи И. Гандии АИ ҶШС Тоҷикистон шурӯъ аз соли 1961 силсилаи дастурҳои библиографиро таҳти унвони «Маводҳо доир ба китобномаҳои шарҳиҳолии олимони Тоҷикистон» ба табъ мерасонад, ки барои рушди библиографияи илмӣ-ёрирасони тоҷик дар ҷумҳурий шароити мусоид муҳайё соҳта, имкон додааст, ки осории илмии олимони тоҷик ҳарчи беҳтару бештар мавриди омӯзишу тарғиб қарор гиранд. Аз ҷониби китобхонаи мазкур тӯли солҳои 1961-1990 ба забони русӣ 44 барориши китобномаи шарҳиҳолии олимони тоҷик ба табъ расидааст.” (автореф., с. 17).

Бояд тазаккур дод, ки боби дувум низ дар автореферат хуб тавзех ёфта, муаллиф қобилияти фикрронӣ, муқоисанамоӣ ва хulosабарoriашро баражло нишон додааст. Маҷмууан, автореферат ба талаботи муқарраргардида ҷавобгӯ мебошад ва моҳияти баланди илмии таҳқиқотро нишон медиҳад.

Дар баробари муваффақиятҳо дар диссертатсия чанд камбудӣ низ ба назар расид, ки дар оянда ба инобат гирифтани онҳо ба нафъи кор аст:

1. Муҳаққиқ дар автореферат дар баробари ададибиёти истифодашуда, инчунин, дигар адабиётро низ илова кардааст, ки дар натиҷа рӯйхати адабиёт тӯлонӣ шудааст. Ҳамзамон, гуфта мешавад, ки “китобҳо, дастурҳои библиографӣ ва мақолаҳо” дар рӯйхати адабиёт ҷой дода шудаанд, аммо дар рӯйхати адабиёт ягон дастури библиографӣ ба назар намерасад (автореф., саҳ., 26-30).

2. Дар автореферат ҳатоиҳои имлой ва техникий низ ба назар мерасад.

Аммо камбудиҳои дар боло зикршуда ба арзиши пажуҳиш халале ворид намесозанд, зоро таҳқиқот мукаммал ва анҷомёфта аст.

Хулоса, диссертатсияи Нодирзода Сайали дар мавзуи «Таҳаввул ва рушди равандҳои библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990): дастовардҳо ва мушкилот» ба тамоми меъёрҳо ва талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳусусан ба талаботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси (6D091000 – Кори қитобдорӣ (6D091001 – Қитобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва қитобшиносӣ)» арзанда мебошад.

Муқарриз, муовини директори Муассисаи

давлатии “Осорхонаи миллӣ”-и

Дастгоҳи иҷроияи Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон,

номзади илмҳои педагогӣ

Наимзода Дилором Наим

Суроғ: 734001, ш. Душанбе, хиёбони И.Сомонӣ 11,

Муассисаи давлатии “Осорхонаи миллӣ”-и

Дастгоҳи иҷроияи Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел.: (+992) 935-07-31-31; (+992 37) 227-86-47

E-mail: museumtj@rambler.ru

Имзои Д.Н. Наимзодаро тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи қадрҳо ва корҳои маҳсуси

Муассисаи давлатии “Осорхонаи миллӣ”-и

Дастгоҳи иҷроияи Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

«15» 09 соли 2025



Қадамова Ф.Ш.